



ХЕЛВЕТАС
Свисс Интеркооперейшен

ТОЧИКИСТОН



Одамони Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кишварҳои Босубот



Маркази Омузиш ва Дастгирии ТҒД
ЛОИҲАИ «ДАСТРАСӢ БА АДОЛАТ»

Пресс-релиз

Аз моҳи феврал то моҳи ноябри соли 2018 лоиҳаи таҷрибавии “Дастрасӣ ба адолат” дар 6 ноҳияҳои Тоҷикистон роҳандозӣ мешавад: Ваҳдат, Деваштич, Бобочон Ғафуров, Восеъ, Ёвон ва Спитамен. Лоиҳа бо ибтиқори Ташкилоти Ҷамъиятии “Маркази омузиш ва дастгирии ТҒД” дар ҳамкориҳои шарикӣ бо Баҳши Ассотиатсияи Хелветас Свисс Интеркооперейшн амалӣ мегардад.

ҲАДАФ: Таъсис ва таҳкими платформа баҳри муҳокимаи масъалаҳои калидии ошкоршуда дар ҷараёни мониторинги иҷтимоӣ тавассути баргузориҳои муколама байни сохторҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти дастрасӣ ба волаёти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ, ҳамзамон тавонмандсозии иқтисодии ҷонибҳои ҷалбшуда ва тақвияти ҳамроҳсозии онҳо.

Вазифаҳо дар доираи фаъолият:

1. Татбиқи воситаҳои мониторинги иҷтимоӣ таҳияшуда (соли 2017) бо дарназардошти тавсияҳои ҷамъоатҳо;
2. Тарҳрезӣ ва шиносӣ бо платформаи муколамаи ҷамъиятӣ дар заминаи усулҳои ҳамроҳсозӣ дар ноҳияҳои ҳадафнокӣ қаблӣ (Ваҳдат, Деваштич, Б.Ғафуров) ҳамзамон дар ноҳияҳои (Спитамен, Восеъ ва Ёвон) дар сатҳи мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ;
3. Идома додани фишанги истифодабарии мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ, дар ноҳияҳои ҳадафнокӣ қаблӣ (Деваштич, Б.Ғафуров);
4. Баланд бардоштани сатҳи иттилоотнокии ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба фаҳмиши мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ, ҳамзамон тартиботи баргузориҳои он бо сохторҳои давлатӣ дар самти дастрасӣ ба волаёти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ;
5. Баргузориҳои муколамаи ҷамъиятӣ оид ба масъалаҳои дастрасӣ ба волаёти қонун ва адолат дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ, бо истифода аз дастураломалҳои ҳамроҳсозӣ-машваратӣ оид ба омузиши ҳуқуқӣ ва тарбияи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди мақомоти шаҳрӣ ноҳиявӣ, бо ҳамин васила таъсис додани муносибатҳои созандаю устувор байни мақомоти давлатӣ ва шӯрои маҳаллӣ тавассути баргузориҳои муколамаи ҷамъиятӣ;
6. Тақвиятбахшии савияи дониш ва малакаю иқтисодии кормандони сохторҳои ҳукуматҳои маҳаллӣ ва намоёндогони ҷомеаи шаҳрвандӣ барои иштирок дар раванди муколамаи ҷамъиятӣ.

Фаъолиятҳои пешбинишуда:

- Воҳӯриҳо бо ҳукуматҳои маҳаллӣ баҳри муҳокимаҳои дақиқ оид ба тасдиқи нақшаи ҳамкорӣ байни ҳукуматҳои маҳаллӣ ва ташкилоти ХЕЛВЕТАС;
- Барои аъзои Шӯро: баргузориҳои омузиш дар самти масъалаҳои мониторинги иҷтимоӣ ва муколамаи ҷамъиятӣ;
- Баланд бардоштани иқтисодии кумитаҳо ва шӯрои маҳалла оид ба мониторинги иҷтимоӣ ва равиши таҳлил, муайянкунии масъалаҳои марбут ба дастрасӣ ба волаёти қонун ва адолат, инчунин ташаққул ва баррасии масъалаҳои мухталифи марбут ба маҳалла дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ;
- Ҳамкориҳои шарикӣ бо ташкилоти Хелветас барои интиқоби масъалаҳои афзалиятнок ва мушкилотҳои ҳуқуқии шаҳрвандон барои баррасӣ дар сатҳи муколамаи ҷамъиятӣ;
- Баланд бардоштани иқтисодии намоёндогони кумитаҳои маҳаллаҳо барои тартиб додани аризаҳо, шикоятномаҳо ва дигар ҳуҷжатҳо;
- Таъмини маводи иттилоотӣ бо забони оммафаҳм;
- Баргузориҳои муколамаи ҷамъиятӣ дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ дар 6 ноҳияи ҳадафнок.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
Конфедератсияи Швейтсария

20
YEARS OF
DEVELOPMENT
COOPERATION